

**АҲАМИЯТИ ТАЗКИРАИ
«ШОМИ ГАРИБОН» -И ШАФИҚИ
АВРАНГОБОДӢ ДАР ОМӮЗИШИ
ШОИРОНИ ТОЧИК**

**ЗНАЧЕНИЕ АНТОЛОГИИ
«ШОМИ ГАРИБОН» ШАФИҚИ
АУРАНГОБАДИ В ИЗУЧЕНИИ
ТАДЖИКСКИХ ПОЭТОВ**

**THE OF THE SIGNIFICANCE
OF THE ANTHOLOGY ENTITLED AS
“SHOMI GHARIBON” BY SHAFIQI
AURANGOBADI IN THE STUDY OF TAJIK
POETS**

**Шамсидинова Назира Раимовна, н.и.ф.,
дотсенти кафедраи забон ва адабиёти тоҷик,
факултети забонҳои шарқ, МДТ “ДДХ ба номи
акад.Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)**

**Шамсидинова Назира Раимовна, к.ф.н., доцент
кафедры таджикского языка и литературы
факультета восточных языков ГОУ «ХГУ
имени акад.Б.Гафурова» (Таджикистан,
Худжанд)**

**Shamsidinova Nazira Raimovna, Associate
Professor of Chair of Tajik Language and
Literature, Faculty of Oriental Languages, SEI
“KhSU named after acad.B.Gafurov” (Tajikistan),
E-mail: shamsidinova83@mail.ru**

Калидвоҷсаҳо: тазкираҳои адабиёти форсизабон, осор ва ҷаҳонбииши шоир, адабиёти тоҷик,
«Шоми гарibbon» -и Шафиқи Аврангободӣ, арзииши адабӣ.

Маҷола ба баррасии аҳамияти тазкираи «Шоми гарibbon» -и Шафиқи Аврангободӣ дар омӯзиши
шоирони тоҷик баҳшида шудааст. Қайд карда мешавад, ки тазкираи «Шоми гарibbon» баробари
дигар ҷиҳатҳои арзииши адабии он, ба адабиётшиносии тоҷик бояд аз ҷанд мавқеъ ба муомилоти
иљмӣ қашидा шавад ва мо маҳз бо назардошти ҳамин нуктаҳо дар ин баҳш танҳо роҷеъ ба он
шоироне, ки аслу баромадашон аз Мовароуннаҳр асту дар қатори иддаи бузурге аз шоирон ба
Ҳиндустон сафар кардаанд, таваҷҷуҳ менамоем. Собит карда шудааст, ки тазкираи мазкур
монанди дигар тазкираҳои адабиёти форсизабон баробари шомили никоти ҷолиб будан ва арзииши
баланди адабӣ-таъриҳӣ доштан, аз маълумоти ғалат низ орӣ нест, vale bo вуҷуди ин, қимати
тазкираи «Шоми гарibbon» поён намешавад, зоро он дар боз кардани масоили зиндагӣ, фаъолият,
осор ва ҷаҳонбииши як идда шоирони камомӯхташудаи адабиёти тоҷик нақши муассис дорад.

Ключевые слова: комментарий к персоязычной литературе, творчество и мировоззрение поэта,
таджикская литература, «Шоми гхарібон» Шафиқи Аврангабади, литературная ценность.

Статья посвящена рассмотрению значения антологии «Шоми гхарібон» Шафиқи Аврангобади
в изучении таджикских поэтов. Отмечается, что антология «Шоми гхарібон», наряду с другими
аспектами ее литературной ценности, должна быть введена в научный оборот в таджикском
литературоведении с нескольких позиций, и именно с учетом этих моментов в данном разделе мы
сосредоточимся только на тех поэтах, которые изначально были выходцами из Трансоксании и
которые вместе с большим количеством поэтов путешествовали в Индию. Доказано, что этот
комментарий, как и другие комментарии к персоязычной литературе, не свободен от ложных
сведений, а также является интересным и имеет высокую литературную и историческую
ценность. Однако, несмотря на это, ценность комментария «Шоми гхарібон» не уменьшается,
поскольку он играет действенную роль в раскрытии вопросов жизни, деятельности, творчества и
мировоззрения ряда малоизученных поэтов таджикской литературы.

Keywords: commentary on Persian-language literature, works and worldview of the poet, Tajik
literature, “Shomi gharibon” by Shafiqi Avrangabadi, literary value.

The article is devoted to the consideration of the significance of the anthology entitled as “Shomi
gharibon” by Shafiqi Aurangobodi in the study of Tajik poets. It is noted that the anthology “Shomi
gharibon”, along with other aspects of its literary value, should be brought into scientific circulation in
Tajik literary studies from several positions, and it is precisely with these points in mind that in this section
we will focus only on those poets who originally came from Transoxiana and who, along with a large
number of poets, traveled to India. It is proven that this commentary, like other commentaries on Persian-
language literature, is not free from false information, as well as being interesting and having high literary
and historical value. However, despite this, the value of the commentary “Shomi gharibon” does not
diminish, because it plays an effective role in revealing the issues of life, activity, works and worldview of a
number of understudied poets of Tajik literature.

Сарфи назар аз он ки тазкираҳо дар адабиётшиносии форсӣ-тоҷикӣ ба ҳайси манбаъ ва
сарчашмае шинохта шудаанд, ки дар онҳо маълумоти дасти аввал роҷеъ ба зиндагонии шуаро

мавчуд аст, онхоро боз манбаъи муҳим ва асосие қаламдод кардан мумкин аст, ки дар бораи осори шуаро, вижагиҳои он ва төйдоду миқдори абёт баҳс меқунанд ва ба ин восита дастгоҳҳои нахустини нақду сухансанҷӣ ва меъёри танқиди адабӣ дар гузашта будани худро ба субут мерасонанд. Аммо санҷаҳо ва меъёрҳои нақду баррасии ашъор баҳси бузургест, ки дар тазкираҳо ба гунаҳои муҳталиф матраҳ шудааст ва нигоранд дар ин мадхал аз усули таснифи тазкираи «Шоми гарibbon» бар он неstem, ки масоили нақду сухансанҷиро аз дидгоҳи ин муаллиф баррасӣ намоем, балки баръакс сари масъалаи шинохти осор ва ҷаҳонбинии шоир зимни маълумоти шарҳиҳолиҷ, ки тазкиранигор пешниҳод кардаву ин падида арзиши адабии тазкираро муайян месозад, таваҷҷуҳ карданием. Дар ин меҳвар, дар канори маълумоти шарҳиҳолии шоирон, ки дар тазкира омадаву дар фасли пеш ба он мушаххасан ишора шуд ва нуктаҳои пиromуни миқдори осор, соҳибdevon будан ё набудан, рабти эҷодии шуаро бо ҳамдигар ва сафарҳое, ки шоирон барои такмилаи ҷаҳонбинии хеш доштаанд, таваҷҷуҳ доштан ба ваҷҳи тасмияву таҳаллус, дараҷаи донишу фазилат, маҳорати адабӣ ва нуғузи шоир, төйдоди осор (яъне осоре, ки ба чуз ашъор ё девони ўро шомил бошад), ягон хислати хоси суханвар ва амсоли ин зарур аст. Маҳз ташрӯҳ ва бознамоии нуктаҳои мазкур арзиши адабии тазкираро муайян карда, мақоми онро ҳамчун сарчашмаи мустанаду соҳибэътиҳод дар адабиётшиносӣ таъйин месозад.

Тазкираи «Шоми гарibbon» баробари дигар ҷиҳатҳои арзиши адабии он, ба адабиётшиносии тоҷик бояд аз ҷанд мавқеъ ба муомилоти илмӣ қашида шавад ва мо маҳз бо назардошти ҳамин нуктаҳо дар ин баҳш танҳо роҷеъ ба он шоироне, ки аслу баромадашон аз Мовароуннаҳр асту дар қатори иддай бузурге аз шоирон ба Ҳиндустон сафар кардаанд, таваҷҷуҳ менамоем. Аз байни шоирони мазкур дар тазкира 42 нафар аз Мовароуннаҳранд. Инҳо: Озарии Исфароинӣ, Абтарии Бадаҳшӣ, Иброҳимбеки Бадаҳшӣ, Мулло Осори Бухорӣ, Бадеи Самарқандӣ, Бонии Кӯлобӣ, Ҳоча Обиди Самарқандӣ, Ҷонии Бухорӣ, Сипоҳии Андиҷонӣ, Айшии Ҳисорӣ, Фурбатии Ҳисорӣ, Собирҳоҳа Шоҳ Тирмизӣ ва ҷанд нафари дигар мебошанд, ки дар адабиётшиносии тоҷик то ҳол дар мавриди ҳаёт ва эҷодиёташон маълумоте ба даст надорем. Шағиқ аз байни шоирони дар тазкирааш оварда, 35 нафарро бидуни зикри мавзеи таваллуд ва баромадашон сабт намуда, ки ин нукта барои аниқтару дақиқтар омӯхтани аҳволи онон мушкилие пешорӯй меорад. Чунончи, дар шарҳи ҳоли Дастан Миррағеъ гӯяд: «Дастан – Миррағеъ ном дошт. Насрободӣ гӯяд: «Дар таҳсили илми ҳикмат авқот сарф намуд...» (2, 103). Аз байни 42 шоири ҳавзаи Мовароуннаҳр 14 нафар зимни шарҳи ҳол ва бокимонда суханварон ҳамроҳи номашон аз қадом мавзеъ буданашон сабт гардидааст (2, 24; 45; 57; 66...). Ба ғайр аз ин, зимни шарҳи ҳоли якчанд адібон муаллиф онхоро ба Мовароуннаҳр итлоқ менамояд. Аз ҷумла, роҷеъ ба Қайдӣ ҷунин навиштааст: «Қайдии Мовароуннаҳрӣ дар аҳди Байрамхонвакили мутлаки Ақбарподшоҳ ба Ҳинд омад ва дар Агра ба таҳсили илм иштиғол дошт» (2, 213). Зимни шарҳи ҳоли Баҳром ном шоир, ки Сақо таҳаллус мекард, низ ҳамин гуна маълумот зикр шудааст (2, 124). Муаллиф мекӯшад муҳтасаран, вале муҳимтарин никоти ҳаётӣ шоирро баён намояд, ки ин падидаро метавон аз муҳимтарин вижагиҳои тазкираи мавриди таҳқиқ ҳисобид. Масалан, дар шарҳи аҳволи Роқим ном шоире аз Бухоро ҷунин омадааст: «Роқим – Ҳоча Обиди Бухорӣ, дар либоси факр ба Исфаҳон рафт ва аз он ҷо ба Ҳинд омад» (2, 115). Аз ин маълумоти муаллифи тазкира метавон ба осонӣ ҷанд нуктаи муҳими ҳаётӣ шоирро пай бурд. Масалан, шоир аз сабаби ривоҷ надоштани шеъру шоирӣ ба Исфаҳон омадааст ва дар он ҷо ҳам бозори шеърро аз сабаби гароишҳои мазҳабӣ қасод ёфта, ба Ҳиндустон, ки аз марокизи адабпарвари он замон маҳсуб мегардид, сафар намудааст. Дар ифодаи «либоси факр» пӯшидани шоир таваҷҷуҳи ў ба тасаввуф намоён мешавад.

Дар баробари муҳтасарбаёни, тазкиранигор аксар мавқеъ мекӯшад, ки ягон ҷиҳати мумтози ҳаёт, эҷодиёт, таҳаллус, оила ва амсоли инро бо ишороти кӯтоҳу мӯъҷаз баён намояд. Мисол, дар шаъни Сипоҳии Андиҷонӣ нигошта: «Сипоҳӣ – набераи Ҳоча Калонбеки Андиҷонӣ аст, ки мазкур ҳоҳад шуд. Ба иқтизи таҳаллуси худ сипоҳии беназир буд ва дар айни ҷавонӣ дар шаҳри Агра соли нуҳсаду ҳафтоду ҳашт гирифтори аҷал гашт» (2, 123). Ё ин ки дар шаъни Сақо гӯяд: «...аз муридони силсилаи Шайх Ҳоҷӣ Муҳаммади Ҳабӯшонӣ, марди фонӣ, (ки) дарвешмашраби ҳолӣ аз ҷазаба набуд, пайваста, дар кӯчаҳои Агра бо шогирде ҷанд об фӣ сабилиллоҳ ба ҳалқ мерасонд ва дар он ҳолат забони ў аз ашъор обёргар будӣ» (2, 124). Агар дар пораи иқтибосии боло муаллиф фақат доир ба ҳаёт ва ҷаҳонбинии шоир ва тарикати ў ҳадс зада бошад, дар бораи осору вижагиҳои осори шоири фавқуззикр ҷунин нигошта: «... Шеър ба забони форсиву туркӣ мегуфт, ҷанд девони ҷамъ карда буд. Ҳар мартаба, ки ҷазаба бар ў ғалаба меовард, мешуст. Он чи бοқӣ монда, ҳам девони заҳим аст» (2, 124).

Нуктаи дигаре, ки қобили таваҷҷуҳ аст, он ки муаллифи тазкира бар шарҳи ҳоли бархе адабони минтақаи Вароруд дикқати бисёр дода, баробари саҳнаҳои ҷолиби ҳаётӣ онхоро нақл

кардан, нозукиҳои эҷодиёташонро низ зикр намудааст. Ба ин восита, муаллифи тазкира аз мақому манзалати сухан ва суханварӣ ҳадс зада, дар ин ҷода қадом мартабаро ишғол кардани шуароро нишон медиҳад. Масалан, дар мавриди Муҳаммадқосими Коҳӣ, ки аз шоирони садаи XVI аст, шарҳи ҳоли нисбатан ҷомеъ оварда, зимни он ишора мекунад, ки «мушорун илайҳи бо Абдураҳмони Ҷомӣ ҳам» воҳӯрдааст (2, 220). Дар баробари ин тазкиранигор нигоштааст, ки шоири мазбур барои сурудани як газал, ки бо номи «Ғазали фил» шуҳратманд мебошад, аз Ақбаршоҳ сад ҳазор танга сила дарёфт намудааст (2, 220). Ҳамчун намунаи иштиҳори Муҳаммадқосими Коҳӣ як байти ўро, ки боиси норозигии як зумра равшанфикрон ва шоирону орифони замони ў шуда буд, оварда, қиссаи ҷолиберо ҳам роҷеъ ба баҳси он мактуб медорад, ки ба таври зайл аст: «... Мавлоно Коҳӣ вакте ки ин байт гуфт:

*Аз банг шавад сирри «Аналҳақ» зоҳир,
Чун ҳар баргаш ба сурати Аллоҳ аст.*

-Шайх Абдуннабӣ ўро такfir карду ҳалифаро бар он дошт, ки ўро ба тақриру ташҳири ин сухан ҳозир гардонанд. Чун ўро ҳозир гардониданд, Шайх дар мақоми мунозира шуд. Мавлоно ба ҳалифа арз кард, ки ҳазрати Шайҳро пурсида шавад, ки гоҳе аз ин ҷашидаанд ё на? Ҳалифа ба Шайҳ гуфт, ки Мавлоно чӣ мегӯяд? Шайҳ гуфт: «Астағfirуллоҳ, сураташро надидаам, чӣ ҷои ҷашидан?!» Мавлоно гуфт: «Ҳақ ба ҷониби Шайҳ аст, агар андаке аз он тановул фармоянду сирре, ки гуфтаам мункашиф нашавад, ҳар чи Шайҳ фармояд, онро сазоворам». Ҳалифаро ин сухан бағоят (хуш.-Н.Ш.) афтод. Мавлоноро ба эъзозу икром руҳсат фармуд» (2, 221).

Ҷиҳати қобили таваҷҷуҳ он аст, ки тазкиранигор дар интиҳоби абёти шоири фавқ ва дигар шуаро ҳиммати воло нишон додааст. Масалан, аз шоири мазкур 10 байт интиҳобан оварда:

*Чун зи акси оразат оина барги гул шавад,
Гар дар он оина тӯтӣ бингарад, булбул шавад.*

*Ашиқ ман толиби он нарғиси ҷоду бошад,
Ҳамчу тифле, ки давон аз пайи оҳу бошад.*

*Хоҳам, ки ҷарҳ з-обу гили ман сабӯ кунад,
Чун бишканад, сағоли саги кӯи ў кунад.*

Дар таърихи адабиёти форсӣ-тоҷикӣ ҷанд шоир, ки бо як таҳаллус шеър гуфтаанду дар як давра зистаанд, бисёр ва дучор меоянд, ки фарқи байни онҳо барои муҳаққикон душворӣ меоварад. Бахусус, агар шоирон аз як минтақа бошанд. Барои рафғи ҷунин мушкилот ва маҳлут нашудани шаҳсият ва ашъори шуаро Лачҳмӣ Наройин Шағиқ иқдоми хубе пеш гирифта, ки шоистаи таҳсин аст. Ў дар мавриди ду шоир, ки бо таҳаллуси «Ҷонӣ» шеър гуфтаанду аз Бухоро мебошанд, маълумот дода, якero барои ташҳиси мақому манзалат ба унвони «муқаллид» зикр намудааст. Ҷунончи, дар бораи Ҷонии Бухории аввал гӯяд: «Ҷонии Бухорӣ – соҳибистеъод буд. Аз ватан баромада, дар Кобул Ҳумоюнподшоҳро мулозимат намуду дар назари султонӣ эътиборе ба ҳам расонд...» ва як ғазали пурраи ўро ба ҳайси намуна меоварад (2, 65-66). Дар мавриди Ҷонии дувум бошад, ҷунин иттилоъ додааст: «Ҷонии муқаллиди Бухорӣ – муосири Ҷонии мазкур аст. Иттиҳоди таҳаллус бо вучуди иттиҳоди ватану аср, маҳалли тааҷҷуб...» ва минбаъд ўро то поёни шарҳи ҳолаш «муқаллид» гӯён хитоб намуда, факат як байташро ба ҳайси намуна зикр мекунад (2, 66). Аз ин тарзи маълумотдиҳии Шағиқ ба осонӣ метавон пай бурд, ки шоири дувум барои тақлидкорӣ мавриди беэътиноӣ қарор гирифтааст.

Ҳамчунин, маълумоти Шағиқ доир ба Байрамхон (2, 46), Ҳаким Носири Ҳисрав (2, 71), Алӣ Шоҳ Алӣ (2, 179), Мунсиф (2, 261) ва дигар шоирони мовароуннаҳрӣ қобили зикр аст.

Шинохти ашъор. Ҳамеша тазкираҳо ва қутуби дигари қадима таваҷҷуҳи мунаққидон ва адабипажӯҳонро танҳо барои маълумот дар бораи шоир пайдо қардан намебошаду балки ба даст овардани абёти ва маҳсусан, абёти ба асл наздик ҷалб мекунад. Аз ин хотир, ҷанд мавриде, ки Шағиқ на ба ҳайси мунтақиди ашъор, балки ба масобаи шорехи он ҷеҳра намоидааст, ин ҷо зикр мейбанд. Яъне, тазкираи «Шоми гарифон» на танҳо китобест, ки манбаи шарҳи ҳоли шоирон, намунаи ашъори онон, нақди осори онон ва амсоли ин аст, балки тазкираест, ки дар он шарҳи бâъзе никоти мушкилаи ашъор ҳам буруз мекунад. Муаллиф дар шарҳи ҳоли Навбатии Турбатӣ ном шоир мефармояд: «Навбатии Турбатӣ – дар аҳди Ақбарӣ ба Ҳинд омад ва дар ин ҷо авқот ба сар мебурд. Дар ҳаҷви Қаҷӣ бек – Мирбахшии Байрамхон таркибанд дар ниҳояти малоҳат мавзун карда...» (2, 264). Сипас пораи ҳаҷвии ашъори ў ва дигар шоирро сабт мекунад, ки дар он қалимаи «фона» истифода шудааст ва қалимаи мазкурро ба таври зайл ташрҳ медиҳад: «Фона» чӯбаке, ки паҳлӯи мех дар сӯроҳ нишонанд, устувор нишинад ва начунбад ва

онро дар ҳиндӣ «паччара» гӯянд ба фатҳи «бо»-и форсӣ ва ташдиidi «ҷим»-и форсӣ мафтӯҳ охирро» (2, 265). Дар бораи шеъри зайлӣ Тоҳири Исфаҳонӣ бошад, Шафиқ чунин изҳори назар мекунад:

*Дар Ҳинд қасоне, ки гирифтанд ватан,
Монанди ғалевоҷ на мардану на зан.
Ин расми аҷаб нигар, ки дар қишивари Ҳинд,
Зан шавҳари шавҳар асту шавҳар зани зан.*

Муаллиф гӯяд: Занон дар ҳар мамлакат ғолибанд. Қиссаи иттифоқи азвоҷи мутаҳҳарот ва гӯша гирифтани қасам ҳӯрдани Ҳазрат (с) аз Қуръони мачид ва ҳадиси шариф событ. Бале, қавли соҳиби рубоӣ дар бораи насоро мутаҳққақ, ки ғалаба, ки занони инҳо бар мардондоранд, дар ҳеч қавм нест» (2, 167). Дар ин пора Шафиқ якандоза фикри муаллифи рубоиро рад карда, роҷеъ ба мақоми занон андешаҳои худро баён дошта бошад ҳам, афкори ў то ҷое номуайян аст, ки ба фикри шоир розӣ аст ё не? Шафиқ ба андешаи мо ин ҷо нуктаи заъфи ашъори Тоҳири Исфаҳониро дар баробари рӯчӯй кардан ба таърихи ислом нишон дода ва мақсади ў низ ҳамин будааст. Дар мавриди як байти Рустамалиҳони Озим бошад, Шафиқ сарҳан, мақсади истифодай таркиби арабиро дар он баён дошта, маъноҳо ва вижагиҳои корбасти хунарияшро низ ба силки тавзеҳ мекашад. Байт:

*«Маро ба қишивари ҳусни бутон бувад волӣ,
Каманди зулфи расо, «мадда зиллуҳу-л-олӣ».*

Ҷумлаи «мадда зиллуҳу ал-олӣ» се сифат меҳоҳад, ки дар «зулф» ёфта мешавад...» (2, 193). Сипас муаллиф байте аз ҳуд ҳам зикр мекунад, ки шомили ин се сифат аст. Ин се сифат ба ишораи муаллифи тазкира ва байти ў «дарозӣ», «баландӣ» ва «сиёҳӣ» мебошанд.

Муаллифи тазкираи «Шоми ғарифон» баробари пайгирона истифода кардан аз тазкираҳои пешин, ба монанди «Риёз-уш-шуаро», «Каламот-уш-шуаро», «Хизонаи омира», «Миръот-ул-ҳаёл», «Тазкираи Насрободӣ», «Оташкада» ва амсоли ин, мекӯшад, маълумотеро аз ҳештан зимни баёни ҷузъиёти ном, мавзеъ, таҳаллус ва ғайра илова намояд. Ҳарчанд ин иқдоми бисёр ҳуб аст, аммо дар баъзе мавриҷҳо боиси лағзишҳои муаллифи тазкираи «Шоми ғарифон» шудааст. Масалан, ў Носири Ҳисрави Қубодиёниро «Исфаҳонӣ» сабт намудааст (2, 71), ки аслан дуруст нест. Ё исми Зухурии Туршезиро Мир Муҳаммадтоҳир (2, 168) навишта, ки бо маълумоти тазкиранигорони дигар, аз қабили Озоди Балғиромӣ (1, 33), Бокии Наҳовандӣ (5, 393), Абдуннабии Фаҳруззамонӣ (5, 394) ва Муҳаммади Абдулғанӣ (3, 85), ки номи ин шоирро Нуруддин Муҳаммад сабт кардаанд, ихтилоф дорад.

Аз ин ҷо чунин бармеояд, ки тазкираи мазкур монанди дигар тазкираҳои адабиёти форсизабон баробари шомили никоти ҷолиб будан ва арзиши баланди адабӣ-таъриҳӣ доштан, аз маълумоти ғалат низ орӣ нест, вале бо вучуди ин, қимати тазкираи «Шоми ғарифон» поён намешавад, зеро он дар боз кардани масоили зиндагӣ, фаъолият, осор ва ҷаҳонбинии як идда шоирони камомӯҳташудаи адабиёти тоҷик нақши муассир дорад.

Дар мавриди осори шуаро бошад, Наройин Шафиқ ба мақоми шоирон, робитаи шоирон бо шуарои ҳамаср, миқдори байти бοқимондаи шоир, соҳибдевон будан ё набудани шоир, забти дигар осори шоир ба ҷуз девон, ғаври шуаро дар улуми мутадовилаи замон, иштиҳори шоирон дар ҳавзаҳои хунариӣ, иртиботи шоирон бо ирфону тасаввӯф ва ҳонақоҳҳо ва амсоли ин таваҷҷӯҳи вижа дорад, ки барои баррасии мақоми маънавӣ, пояти сухангустарӣ ва равишу мактаби эҷодии намояндагони асрҳои мухталиф санади муҳим маҳсуб мешавад.

АДАБИЁТ:

1. آزاد بلگرامی، میر غلام علی. سرو آزاد / تحقیق، تدوین، تصحیح، ترتیب، مقدمه و حواشی دکتر زرینه خان. – علی گر: 6556 ص. – 2008.
2. ملا عبد النبی قزوینی، فخرالزمانی. میخانه / آماده کننده چاپ و مولف مقدمه و توضیحات احمد گچین معانی. تهران، 1381 – 599 ص.
3. شفیق، نراین لجه‌می. شام غریبان / به احتمام محمد اکبر الدین صدیقی. – کراچی، 1977. – 378 ص.
4. گوپاموی، محمد قدرت الله. نتائج الافکار / به کوشش اردیشیر نبیشاھی. – بمبی: چاپخانه سلطانی، 1336 – 800 ص.
5. گوپاموی، محمد قدرت الله. نتائج الافکار / به کوشش اردیشیر نبیشاھی. – بمبی: چاپخانه سلطانی، 1336 – 800 ص.

REFERENCES:

1. Azad Belgrami, Mir Gholam Ali. Sarvo Azad \ Research, compilation, correction, arrangement, introduction and footnotes by Dr. Zarrineh Khan. – Ali Garh: 2008. – 6556 p.
2. Mulla Abdol Nabi Qazvini, Fakhr-e-Zamani. Meekhaneh \ Preparer of printing and author of introduction and explanations by Ahmad Golchin Maani. – Tehran, 1381. – 599 p.
3. Shafiq, Narayan Lachhemi. Sham Ghariban \ With the permission of Muhammad Akbar al-Din Siddiqi. – Karachi, 1977. – 378 p.
4. Gopamoi, Muhammad Qudratullah. The results of thoughts / with the help of Ardishir Nabishahi. – Bombay: Sultani Press, 1336. – 800 p.
5. Gopamoi, Muhammad Qudratullah. The results of thoughts / with the help of Ardishir Nabishahi. – Bombay: Sultani Printing Press, 1957. – 800 p.